

«ТАСДИК МЕКУНАМ»

Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
профессор Насриддинзода Э.С.

аз «03» 04 2024 с.

## ХУЛОСАИ

### кафедраи минтақашиносии хориҷии факултети муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Диссертатсияи Зокиров Иброҳим Исмоилович дар мавзуи «Истиқрор ва рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ҳитой дар даврони истиқлолият (солҳои 1991-2021)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таъриҳ ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 07.00.15 – Таърихи муносибатҳои байналмилаӣ ва сиёсати берунӣ (ilmҳои таъриҳ) мутобиқат менамояд.

Роҳбари илмии Зокиров Иброҳим Исмоилович номзади илмҳои таъриҳ, дотсент Бобозода Фариҷун Толиб мебошад.

Мавзуи диссертатсия бо қарори №3 кафедраи минтақашиносии хориҷии факултети муносибатҳои байналхалқӣ зери унвони “Истиқрор ва рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ҳитой дар даврони истиқлолият (солҳои 1991-2021)” аз 29 ноябри соли 2019 тасдик гардидааст.

Зокиров И.И. соли 2016 ба ҳайси аспиранти шуъбаи ғоibонаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул шуда, мувофиқи маълумотнома оид ба таҳсил таҳти №145 аспирантураро соли 2021 (фармоиши №519-05) хатм намудааст.

Имтиҳонҳои номзадиро аз фанҳои забони хориҷӣ (англисӣ) - 5 (аъло), протоколи №16 аз 26.11.2016, таърих ва фалсафаи илм 4 (хуб), протоколи №80 аз 28.12.2016 ва аз рӯи ихтисоси 07.00.15 – Таърихи муносибатҳои байналмилаӣ ва сиёсати берунӣ - 5 (аъло), протоколи №10 аз 30.05.2022 дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон супоридааст.

Диссертасияи Зокиров И.И. дар ҷаласаи васеи кафедраи минтақашиносии хориҷии факултети муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба таври ошкоро аз 28 марта соли 2024, суратмаҷлиси №8 муҳокима гардидааст.

Дар раванди муҳокимаи рисола иштирок намуданд: номзади илмҳои таъриҳ, дотсент, мудири кафедраи минтақашиносии хориҷӣ Самиев Ҳ.Д., доктори илмҳои таъриҳ, профессор Олимов М.А., доктори илмҳои сиёсӣ, дотсент, мудири кафедраи муносибатҳои байналмилаӣ ва дипломатияи Донишгоҳи Славянни Россия-Тоҷикистон Қурбонова З.М., номзади илмҳои таъриҳ, дотсент, мудири кафедраи муносибатҳои байналхалқӣ Шарипов А.Н., номзади илмҳои таъриҳ, дотсент, мудири кафедраи дипломатияи ва сиёсати хориҷӣ Салимов Ф.Н., номзади илмҳои сиёсӣ, дотсенти Мамадазимов А.М., номзади илмҳои таъриҳ, дотсент Ёров А., номзади илмҳои таъриҳ, дотсент Розиқов Ф.М., номзади илмҳои таъриҳ, дотсент Абдуллоев Ҷ.Т., номзади илмҳои таъриҳ, муаллими калон Пайвандов Ҳ.Б., номзади илмҳои таъриҳ, муаллими калон Анвари С., номзади илмҳои таъриҳ, муаллими калон Мирзоев Ҳ.Т., ассистент Назаров Б.Б., ассистент Каримова З., коргузори кафедра Бозорова З.О. ва дигар устодон иштирок доштанд.

**Аз муҳокимаи диссертатсия чунин натиҷагирий карда шуд:**  
Таҳқиқ ва омӯзиши мавзуи “Истиқрор ва рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ҳитой дар даврони истиқлолият (солҳои 1991-2021)” ҷиҳати дарки ҳамшарикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой дар қиболи равандҳои зиддиятноки минтақавӣ ва байналмилаӣ аҳамияти хосса дорад.

**Мубрамии мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ.** Имсол аз замоне, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба арсаи ҷаҳонӣ ба сифати субъекти муносибатҳои байналхалқӣ баромад сию ду сол пур мешавад. Дар чунин давраи кутоҳи таъриҳӣ, мо шоҳиди тағиирот, дигаргунҳои бузурги вазъият натанҳо дар Тоҷикистон, балки тамоми низоми ҷаҳонӣ гардиdem. Фаҳмиши мо баъзан наметавонад миқёс ва оқибатҳои ин тағииротро сарфаҳм равад, зеро онҳо беист, ба таври босуръат рушд менамоянд.

Аз давраҳои қадим ҳудуди Тоҷикистон ва Ҳитой қисми ҷудонашавандай Роҳи бузурги абрешим буданд, ки минтақаҳои асосии фарҳангӣ-ҳоҷагии АвруОсиё-Ҳитой, Осиёи Марказӣ, Ҳиндустон, Шарқи Миёна ва Наздик, Баҳри Миёназамин ва Аврупоро муттаҳид менамуд. Барои ҳамин ин ҳудудҳо объекти таваҷҷӯҳи тақрибан ҳамаи империяҳои бузурги ҷаҳон, аз қабили Ҳаҳоманишҳо, Империяи Искандари Мақдунӣ, Хилофати Араб, империяи мӯғул, Темур, Империяи Россия ва Иттиҳоди Шӯравӣ қарор гирифтанд.

Оғози солҳои 90-уми асри XX марҳилаи дигаргунҳои қатъӣ дар таърихи ҳалқи тоҷик гардид. Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 истиқлолияти давлатиро ба даст овард. Аз ин лаҳза дар таърихи

чумхурӣ давраи нав оғоз меёбад. Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбурди сиёсати мустақили хориҷиро оғоз менамояд.

Дар Муроҷиатномаи ҳуд ба мардуми шарифи Тоҷикистон аз 12 декабри соли 1992 Сарвари давлати тоҷикон Э. Раҳмон зимни баррасии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҳуд қайд намуд: «Ворид гардидани чумхурӣ ба ҷомеи ҷаҳонӣ ва ба роҳ мондани муносибатҳои дипломатӣ бо тамоми кишварҳо, ки ҳоҳиши ҳамкориро дар асоси баробарҳуқӯқӣ ва маנוфене мутақобила бо Тоҷикистон доранд» ба сифати яке аз вазифаҳои афзалиятнок муайян гардидааст.

Бо дарназардошти манғиатҳои миллӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи рушди сиёсати хориҷии ҳуд бо давлати ҳамсоя, маҳсусан бо Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой қарор гирифт. Ҳамкориҳои Тоҷикистону Ҳитой дорои решаҳои марбут ба гузаштаи дур мебошанд. Тақрибан дӯ ҳазор сол пеш намояндаи сулолаи Ғарбии Ҳан Сулола Ҷан Сян ба сифати сафир ба заминҳои ғарбӣ равон гардид, ки оғози алоқаҳои дӯстии мардуми ҳитойӣ бо мардумони Осиёи Марказӣ, аз ҷумла тоҷикон ба ҳисоб мерафт. Зиёда аз ҳазор сол қабл “Роҳи абрешим”-и қадим аллакай ба сифати пули дӯстӣ миёни мардумони тоҷику ҳитой қарор гирифт.

Баъди эълони истиқолияти Тоҷикистон, Ҳитой бо тамом интиҳоби мардуми Тоҷикистонро эҳтиром намуда, яке аз аввалин кишварҳое гардид, ки муносибатҳои дипломатиро бо Тоҷикистон барқарор намуд. Созишина дар бораи барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой, ки 4- январи соли 1992 дар шаҳри Душанбе ба имзо расида буд, ба ҳамкориҳои дӯ қишинавар ҳамсоя таҳрик бахшид.

Дар Муроҷиатномаи худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 июни соли 1993 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳамкориҳоро бо Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой баррасӣ намуда, қайд менамоянд: «Дар муддати кутоҳи баъди истиқори муносибатҳои дипломатӣ ба мо мӯяссар гардид, ки натиҷаҳои хубро дар муносибатҳо бо Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой соҳиб гардем». Ин муносибатҳои боэътиҳод миёни кишварҳо боиси он гардид, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон аввалин сафари давлатии худро ба Ҳитой (моҳи марта соли 1993) анҷом дод.

Дар ин замина, дар соли 1993 ҳаҷми тиҷорат миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой 8,9 млн. долларро дар баргирифт. Тибқи маълумоти Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон табодули тиҷорати Тоҷикистону Ҳитой дар соли 2015 зиёда аз 793,0 млн. доллар ва дар соли 2016 тақрибан 12 фоиз рушд ёфта, ба 885 млн. доллар баробар гардид. Аммо дар соли 2017 дар табодули тиҷорати кишварҳо поёнравӣ ба назар расида, дар ин сол нишондодҳо миёни Тоҷикистон ва Ҳитой 591,6 млн. доллар, аммо алакай соли 2018 бо талоши ҳукumatҳои ду кишвари ҳамсоя табодули мол миёни онҳо ба 651,2 млн. доллар баробар гардид.

Бинобар ин, ҳадафи кори диссертационӣ дар таҳлили раванди истиқор ва рушди ҳамкориҳои сиёсӣ-дипломатӣ, тиҷоратӣ-иқтисодӣ ва фарҳангӣ-илмӣ миёни Тоҷикистон ва Ҳитой дар солҳои 1991-2021 зоҳир мегардад.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳои (лоиҳаҳои) илмӣ.** Таҳқиқоти диссертационӣ мутобиқ ба мавзуи тасдиқшудаи кафедраи минтақашиносии хориҷии факултети муносибатҳои байналхалқии

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мавзуи “Осиёи Марказӣ дар низоми нави муносибатҳои байналмилалӣ” иҷро шудааст.

**Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот.** Ҳадафи кори диссертационӣ дар таҳлили раванди истиқрор ва рушди ҳамкориҳои сиёсӣ-дипломатӣ, тиҷоратӣ-иқтисодӣ ва фарҳангӣ-маориф миёни Тоҷикистон ва Ҳитой дар солҳои 1991-2021 зоҳир мегардад. Барои расидан ба ин ҳадафҳо ҳалли вазифаҳои зерин дар назар аст:

- омӯзиши таъсирӣ мероси таърихӣ ба хислати муносибатҳо миёни Тоҷикистон ва Ҳитой;
- нишон додани марҳилаҳои асосии ташаккули муносибатҳои дуҷониба дар муҳлати муайяни фарогир, муайян кардани давраҳои калидӣ ва ҳодисаҳо дар рушди муносибатҳо миёни Тоҷикистон ва Ҳитой;
- таҳлили ҳамкориҳои сиёсӣ, дипломатӣ, тиҷоратӣ-иқтисодӣ, илмӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии ҳалқии Ҳитой дар солҳои истиқлолият;
- нишон додани сабабҳои мушкилот дар роҳи истиқрор ва рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ҳитой дар самтҳои сиёсӣ-дипломатӣ, тиҷоратӣ-иқтисодӣ ва маорифу фарҳанг;
- пешниҳоди тавсияҳо барои рушди минбаъдаи муносибатҳо миёни Тоҷикистон ва Ҳитой дар тамоми самти ҳамкориҳо.

**Асосҳои методологии таҳқиқот** равиши низомноки мушаххаси таърихӣ, ҳамгириишудаи маҷмӯи усулҳои илмӣ: таърих, таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ, назарияи муносибатҳои байналхалқӣ мебошад, ки имкони ташаккули нагоҳи концептуалиро ба рушди ҳамкориҳои тоҷикӣ-ҳитоҷӣ дар ибтидои асри XXI ва таҳлили мунаzzам

оид ба равандҳои муҳим ва падидаҳо дар таърихи ҳамкории ду кишвар ба ҳисоб мераванд.

**Навгониҳои илмии, таҳқиқоти диссертационӣ дар он зоҳир мегардад, ки таҳқиқотҳои анҷомёфта, аввалин талош дар самти омӯзиши истиқрор ва рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ҳитойро дар солҳои истиқлолият, дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ-гуманитарӣ дар давраи муайянгардида (солҳои 1991-2021) ба ҳисоб меравад.**

Дар кор ҳамкориҳои сиёсӣ-дипломатӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой таҳқиқ гардидаанд.

Диссертант, бо истифодаи маводҳои бойгонӣ ва ҳуҷҷатҳо, талош варзидааст то ҷанбаҳои мусбӣ ва манғии муносибатҳои тоҷикӣ-ҳитойиро дар шароити истиқлолияти давлатӣ таҳқиқ намояд. Дар баробари ин навгониҳои таҳқиқот дар ҷанбаҳои зерин ифода меёбанд:

- таъсири мероси таърихӣ ба хислати муносибатҳо миёни Тоҷикистон ва Ҳитой мавриди омӯзиш қарор гирифт;
- марҳилаҳои асосии ташаккули муносибатҳои дучониба дар муҳлати муайяни фарогир нишон дода шуда, давраҳои калидӣ ва ҳодисаҳо дар рушди муносибатҳо миёни Тоҷикистон ва Ҳитой муайян гардид;
- ҳамкориҳои сиёсӣ, дипломатӣ, тиҷоратӣ-иқтисодӣ, илмӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии ҳалқии Ҳитой дар солҳои истиқлолият таҳлил гардиданд;

- сабабҳои мушкилот дар роҳи истиқрор ва рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ҳитой дар самтҳои сиёсӣ-дипломатӣ, тиҷоратӣ-иктисодӣ ва маорифу фарҳанг нишон дода шуд;
- тавсияҳо барои рушди минбаъдаи муносибатҳо миёни Тоҷикистон ва Ҳитой дар тамоми самти ҳамкориҳо пешниҳод гардид.

**Аҳамияти назариявии таҳқиқоти диссертационӣ** дар он ифода меёбад, ки мавод ва хулосаҳои рисола метавонанд ҳамчун асос барои таҳқиқотҳои минбаъдаи масъалаи муносибатҳо миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии ҳалқии Ҳитой, ҳангоми коркарди якҷояи лоиҳаҳои давлатӣ дар соҳаҳои муҳталифи ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, инчунин ҳангоми коркарди барномаҳои таълимӣ ва курсҳо барои муассисаҳои олии таълимӣ, нашри дастур ва роҳнамоҳои таълимӣ хизмат намоянд.

**Аҳамияти амалии таҳқиқот** дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар навиштани таҳқиқотҳое, ки ба ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мардумони ду кишвари ҳамсоя, ҳангоми хондани курсҳои лексия оид ба таърихи ватанӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ, инчунин тартиби нақшаҳои рушди муносибатҳои дипломатӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистон ва Ҳитой дар марҳилаи муосир мусоидат намоянд.

**Саҳми шаҳсии унвонҷӯ.** Тамоми марҳилаҳои рисолаи илмӣ, аз ҷумла: интиҳоби мавзӯъ, асосноксозӣ ва мубрамияти он, ҳадаф ва дастовардҳои ба сифати вазифа қарор додашуда бо иштироки бевоситаи муаллиф амалий гардидаанд. Муаллиф дар раванди кор дар рисола саҳми худро дар таҳлили истиқрор ва рушди ҳамкориҳои дучониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистон ва Ҳитой дар солҳои

истиқолият, дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ-гуманитарӣ (солҳои 1991-2021) гузашта, инчунин, хулосаҳо, пешниҳодҳои аз назари илмӣ асоснокро таҳия ва мақолаҳои илмиро чоп намудааст.

## **ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ МУАЛЛИФ АЗ РӮИ МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ**

Теъдоди маводи напршуда ва интишороти натиҷаҳои илмии муаллиф ба муҳтавои диссертатсия ва автореферати он мутобиқат менамояд. Номгӯи интишороти илмии муаллиф, ки дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд, чунин мебошанд:

[1-М] Зокиров И. Равобити Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Мардумии Чин [Матн] / И. Зокиров // Паёми ДМТ. – 2019. - №1. – С. 124-129.

[2-М]. Зокиров И. Равобити Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Мардумии Чин дар соҳаи фарҳанг ва ҳунар дар даврони истиқолият [Матн] / И. Зокиров // Паёми ДМТ. – 2019. - №5, қисми 1. – С. 47-51.

[3-М]. Зокиров И. Ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Мардумии Чин дар соҳаи иқтисодиёт ва тиҷорат дар даврони истиқолият [Матн] / И. Зокиров // Паёми ДМТ. – 2019. - №8. – С. 122-126.

[4-М]. Бобозода Ф.Т., Зокиров И.И. Муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин дар доираи СҲШ ва СММ [Матн] / Ф.Т. Бобозода, И.И. Зокиров // Паёми Идоракунии давлатӣ. – 2020. - №4/2 (49). - С. 243-249.

[5-М]. Бобозода Ф.Т., Зокиров И.И. Таҳлили рушди ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой дар қаринаи

шарикии стратегӣ (солҳои 2013-2020) [Матн] / Ф.Т. Бобозода, И.И. Зокиров // Паёми ДМТ. – 2023. - №4. - С. 80-89.

Кафедраи минтақашиносии хориҷии факултети муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон диссертасияи Зокиров Иброҳим Исмоиловичро дар мавзуи «Истиқрор ва рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ҳитой дар даврони истиқлолият (солҳои 1991-2021)» кори анҷомёфтаи илмӣ-таҳқиқотӣ дониста ба талаботи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мөхисобад.

#### **ҚАРОР КАРДА ШУД:**

1. Диссертасияи Зокиров Иброҳим Исмоилович дар мавзуи «Истиқрор ва рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ҳитой дар даврони истиқлолият (солҳои 1991-2021)» ба ихтисоси 07.00.15 – Таърихи муносибатҳои байналмилалий ва сиёсати берунӣ (илмҳои таъриҳ) мутобиқат менамояд;
2. Диссертасияи Зокиров Иброҳим Исмоилович дар мавзуи «Истиқрор ва рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ҳитой дар даврони истиқлолият (солҳои 1991-2021)» ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таъриҳ аз рӯйи ихтисоси 07.00.15 – Таърихи муносибатҳои байналмилалий ва сиёсати берунӣ (илмҳои таъриҳ) ба Шурои диссертационии 6D.KOA-024 дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.


Хулоса дар ҷаласаи васеи кафедраи минтақашиносии хориҷии факултети муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул гардидааст.

Дар ҷаласа 15 нафар устодони кафедра ва муқарризон иштирок доштанд. Натиҷаи овоздихӣ чунин аст: “тарафдор” – 15 нафар, “муқобил” – нест, “бетараф” – нест.

Протоколи №8 аз “28” марта соли 2024.

**Раиси ҷаласа:**

Мудири кафедраи минтақашиносии

хориҷӣ, номзади илмҳои таъриҳ, дотсент  Самиев Ҳ.Д.

**Котиби ҷаласаи кафедра:**

 Бозорова З.О.

Имзои Ҳ.Д. Самиев ва З.О. Бозороваро тасдиқ мекунам.

Сардори раёсати кафдро

ва қисми маҳсуси ДМТ



 Тавқиев Э.Ш.

**Суроғаи муассиса:**

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон

ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17

Тел: (+992 -37) 221-62-25; (+992 -37) 227 -15-10

Факс: (+992-37) 227-15-10

Email: info@tnu.tj

Сомонаи расмӣ: [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj)